



ВАЗОРАТИ МОЛИЯИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН  
ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ МОЛИЯ ВА ИҚТИСОДИ ТОҶИКИСТОН

734067, ш. Душанбе к. Нахимов, 64/14, Тел: (+992 37) 231-02-01

E-mail: [tgfeu@tgfeu.tj](mailto:tgfeu@tgfeu.tj) Сомона: [www.tgfeu.tj](http://www.tgfeu.tj)

№ \_\_\_\_\_ аз «\_\_\_» \_\_\_\_\_ соли 2019

Вазорати маориф ва илми  
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон ҳисоботи моҳи ноябри соли 2019-ро оид ба рафти татбиқи лоиҳаи барномаи грантии озмунии «**Рушди ҳамкориҳои шабакавии байни донишгоҳҳо - омили баланд бардоштани сифати таълим ва рушди касбии ҳайати омӯзгорон**» ба маълумоти Шумо пешниҳод менамояд.

Замима дар ҳаҷми 6 саҳифа.

Ректор

Хайрзода Ш.Қ.

**ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

**ЛОИҲАИ РУШДИ ТАҲСИЛОТИ ОЛӢ**

**БАРНОМАИ ГРАНТҲОИ ОЗМУНӢ**

**Номи муассиса: Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон**

**Номи лоиҳа: Рушди ҳамкориҳои шабакавии байни донишгоҳҳо - омили баланд бардоштани сифати таълим ва рушди касбии ҳайати омӯзгорон**

**ҲИСОБОТ**

**ОИД БА РАФТИ ТАТБИҚИ ЛОИҲА**

*(дар моҳи ноябри соли 2019)*

Душанбе - 2019

## Ҳисобот

оид ба рафти татбиқи лоиҳаи барномаи грантии озмунии **Рушди ҳамкориҳои шабакавии байни донишгоҳҳо - омили баланд бардоштани сифати таълим ва рушди касбии ҳайати омӯзгорон**

### Маълумоти умумӣ:

Бо мақсади амалӣ намудани Стратегияи миллии рушди соҳаи маориф байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ассотсиатсияи байналмилалӣи рушд/Бонки ҷаҳонӣ Созишнома оид ба маблағгузорӣ (гранти №D082-TJ) ва (кредити №5702-TJ) аз 7 августи соли 2015 ҷиҳати маблағгузорию Лоиҳаи «Рушди таҳсилоти олий» ба имзо расонида шуд.

Дар ин замина, ҷиҳати беҳтар намудани сифати таълим ва мутобиқати он ба бозори меҳнат дар асоси натиҷаҳои озмун барои гирифтани грант байни Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон Созишномаи грантӣ аз 25.09.2019, № 13/1-2 ҷиҳати маблағгузорию лоиҳаи барномаи грантии озмунии «Рушди ҳамкориҳои шабакавии байни донишгоҳҳо - омили баланд бардоштани сифати таълим ва рушди касбии ҳайати омӯзгорон» ба имзо расид.

### Мақсад ва вазифаҳои лоиҳа:

**Мақсади лоиҳа:** Такмил додани сатҳ ва усули таълим тавассути такмили стандартҳо ва нақшаҳои таълимӣ, инчунин баланд бардоштани иқтидори касбии ҳайати профессорон-омӯзгорон бо истифода аз технологияҳои муосири иттилоотӣ ва таълимӣ тавассути ташкили шабакаи таълимии онлайн байни ду донишгоҳ (ДДМИТ ва ДДД).

#### Вазифаҳои лоиҳа:

1. Гузаронидани тадқиқот оид ба мувофиқати мавзӯҳои стандартҳои таълимӣ ба талаботҳои корфармоён.

2. Баррасӣ ва таҳлили стандартҳо ва нақшаҳои таълимии 2 ихтисоси шабеҳ дар ҳарду донишгоҳ амалкунанда ба монанди: баҳисобгирии муҳосиби, таҳлил ва аудит; андоз ва андозбандӣ.

3. Гузаронидани ду семинар аз рӯи натиҷаҳои тадқиқот оид ба мувофиқати мавзӯҳои стандартҳои таълимӣ ба талаботҳои корфармоён ва мушовирони маҳаллӣ оид ба баррасӣ ва таҳлили стандартҳо ва нақшаҳои таълимии 2 ихтисоси шабеҳ дар ҳарду донишгоҳ амалкунанда ба монанди: баҳисобгирии муҳосиби, таҳлил ва аудит; андоз ва андозбандӣ.

4. Гузаронидани тренингоҳо барои ҳайати профессорон-омӯзгори ҳарду донишгоҳ (ДДМИТ ва ДДД) бо иштироки мушовирони хориҷӣ.

5. Таҳия, тасдиқ ва татбиқи стандартҳои таълимӣ, нақшаҳои таълимӣ ва дастурҳои таълимӣ-методӣ дар ҷараёни таълими 2 ихтисоси шабеҳ дар ҳарду донишгоҳ амалкунанда ба монанди: баҳисобгирии муҳосиби, таҳлил ва аудит; андоз ва андозбандӣ дар асоси талаботи раванди Болония.

6. Сохтани инфрасохтор тавассути насби барномаҳои идоракунии таҷҳизот барои ташкил ва баргузорию дарсҳои таълими дар шабакаи таълимии онлайн дар ду донишгоҳ (ДДМИТ ва ДДД), инчунин сохтани Вебсайт.

7. Ташкил ва баргузорию курсҳо барои ҳайати профессорон-омӯзгори ҳарду донишгоҳ барои баланд бардоштани сатҳи касбӣ.

8. Сафарҳои омӯзишӣ-таълимии намояндагони ҳарду донишгоҳ (ДДМИТ ва ДДД) ба донишгоҳи шарик.

9. Ташкил ва фароҳам овардани шароит барои ҳавасмандкунӣ бо мақсади баланд бардоштани сатҳи касбии ҳайати профессорон-омӯзгорони ҳарду донишгоҳ тавассути мубодила ва таҷрибаомӯзӣ барои гузаронидани корҳои муштараки илмӣ ва баргузориҳои дарсҳои таълимӣ барои донишҷӯёни 2 ихтисоси шабеҳ дар шабакаи таълимии онлайн бо иштироки корфармоён ва хатмкунандагон.

#### **Компонентҳои лоиҳа:**

**Компоненти 1-** Такмили стандартҳои таълимӣ ва барномаҳои таълимии ду ихтисоси шабеҳи дар ду донишгоҳ мавҷудбуда: баҳисобгирии муҳосибӣ, таҳлил ва аудит, андоз ва андозбандӣ;

**Компоненти 2** – Ташакили инфрасохтори шабакаи таълимӣ тариқи он-лайн байни ду донишгоҳ (ДДМИТ ва ДДД)

**Компоненти 3** – Мукамалнамоии усулҳои таълим ва тақвият додани дараҷаи касбии ҳайати профессорон-омӯзгорони 2 ихтисоси шабеҳи дар ду донишгоҳ (ДДМИТ ва ДДД) мавҷудбуда

**Компоненти 4** – Идоракунии лоиҳа

#### **Муҳлати татбиқи лоиҳа:**

Оғози лоиҳа: 26 сентябри соли 2019

Анҷоми лоиҳа: 26 майи соли 2021

#### **Сарчашмаҳои маблағгузориҳои лоиҳа:**

№	Сарчашмаҳои маблағгузори	сомонӣ	%
1	Маблағи грант	3 411 451,51	97%
2	Саҳми муассиса	102 342,00	3%
3	<b>Ҳамагӣ</b>	<b>3 513 793,51</b>	<b>100%</b>

#### **Шарҳи кӯтоҳ оид ба маблағгузори:**

Дар моҳи ноябри соли 2019 ба суратҳисоби лоиҳа дар ҳаҷми 10% 341145,10 сомонӣ маблағҳои транши аввали грант ворид гардид. Аз ҳисоби маблағҳои донишгоҳ дар моҳи декабри соли 2019 маблағ ҷудо мегардад.

#### **Азхудкунии маблағҳо (то 30.11. 2019)**

Дар давоми моҳи ноябри соли 2019 дар ҳаҷми 35200,56 сомонӣ маблағи грант аз худ карда шуд, (тибқи нақша 35200,56 сомонӣ), ки 100, %-и нақшаро ташкил медиҳад.

Ҳаҷми умумии маблағҳои азхудкардашуда аз оғози татбиқи лоиҳа ба 35200,56 сомонӣ баробар аст.

Ҳисоботи молиявӣ замима мегардад.

#### **Ҳолати татбиқи лоиҳа:**

Дар давраи ҳисоботӣ, чорабиниҳои зерин амалӣ гардида, натиҷаҳои зерин ба даст оварда шуданд:

№	Номгӯи чорабиниҳои нақшавӣ	Шарҳи натиҷаҳо
1	<p>Ташкил ва гузаронидани озмун доир ба интихоби мушовири маҳаллӣ барои таҳияи супоришҳои техникӣ, мушовири маҳаллӣ оид ба кор бо корфармо (ТҒД), ва мушовирони маҳаллӣ оид ба азназаргузаронӣ ва баҳодиҳии стандартҳо ва нақшаҳои таълимии дар ду донишгоҳ амалкунанда ва таҳияи стандартҳо ва нақшаҳои таълимии ду ихтисоси шабех, ба монанди: баҳисобгирии муҳосибӣ, таҳлил ва аудит; ва андоз ва андозбандӣ</p>	<p>Оид ба интихоби мушовири маҳаллӣ барои таҳияи супоришҳои техникӣ, мушовири маҳаллӣ оид ба кор бо корфармо (ТҒД), ва мушовирони маҳаллӣ оид ба азназаргузаронӣ ва баҳодиҳии стандартҳо ва нақшаҳои таълимии дар ду донишгоҳ амалкунанда аз тарафи гурӯҳи кории лоиҳа ба рӯзномаи «Рекламная газета» №44 (964) аз 31.10.2019 ва сомонаи ДДМИТ эълон ҷой дода шуд. Инчунин фармоиши ректори донишгоҳ таҳти №126/И аз 10.10.2019 оид ба ташкили комиссияи интихоби мушовирони маҳаллӣ иборат аз 5 нафар таҳия ва имзо гардид.</p> <p>Рӯзи 16.11.2019 соати 10:00 дар зали ШО ДДМИТ комиссияи интихоби мушовирони маҳаллӣ баргузор гардид ва бо ғолибони ин озмун шартномаи ҳамкорӣ ба имзо расонида мешавад. Тибқи Нақшаи татбиқи лоиҳа дар ин самт кор оғоз гардидааст.</p>
	<p>Гузаронидани тендер оид ба хариди таҷҳизоти техникӣ</p>	<p>Бобати ташкили шароити мусоид барои татбиқи лоиҳа ва хариди таҷҳизоти техникӣ аз тарафи гурӯҳи кории лоиҳа ба рӯзномаи «Рекламная газета» №44 (964) аз 31.10.2019 ва сомонаи ДДМИТ эълон фиристода шуд. Инчунин фармоиши ректори донишгоҳ таҳти №127/И аз 16.10.2019 оид ба таъсис додани комиссияи тендерӣ иборат аз 3 нафар таҳия ва имзо гардид. Қайд кардан ба маврид аст, ки барои иштирок дар тендер 3 ширкат ҳуҷҷат пешниҳод намуданд.</p> <p>Рӯзи 16.11.2019 соати 10:00 дар зали ШО ДДМИТ комиссияи тендерӣ баргузор гардид ва бо ғолибони ин озмун - ЧДММ “Фаворит Плюс”, ки аз байни ин ширкатҳо ғолиб баромад, шартномаи ҳамкорӣ ба имзо расонида мешавад.</p> <p>Оид ба ин масъала муовини менечери лоиҳа бо ширкати ғолиб гуфтушунид гузаронида истодааст, дар рӯзҳои наздик ҳамаи таҷҳизотҳо бояд ба донишгоҳ расанд.</p>
	<p>Гузаронидани тадқиқот оид</p>	<p>Аз тарафи гурӯҳи корӣ уҳдадорҳои</p>

<p>ба мувофиқати мавзӯҳои стандартҳои таълимии шабеҳи да ду донишгоҳ амалигардидаи стода ба талаботҳои корфармоён аз тарафи Институти ҷамъиятии “Ассосиатсияи муҳосибон ва аудиторони касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон”</p>	<p>корфармо, аниқтараш Институти ҷамъиятии Ассосиатсияи муҳосибон ва аудиторони касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти гузаронидани тадқиқот оид ба мувофиқати мавзӯҳои стандартҳои таълимӣ ба талаботҳои корфармоён таҳия гардида, аз тарафи роҳбари лоиҳа тасдиқ карда шуд. Ба корфармо ҳамаи талаботҳо ва уҳдадориашон фиристода шуд ва оид ба масъалаҳои зерин мувофиқа карда шуд.</p>
<p>Азназаргузаронӣ ва таҳлили стандартҳои таълимӣ ва нақшаҳои таълимии 2 ихтисоси шабеҳи дар 2 донишгоҳ амалкунанда ба монанди: баҳисобгирии муҳосибӣ, таҳлил ва аудит, ва андоз ва андозбандӣ аз тарафи мушовирони маҳаллӣ</p>	<p>Доир ба масъалаи азназаргузаронӣ ва таҳлили стандартҳои таълимӣ ва нақшаҳои таълимии 2 ихтисоси шабеҳи дар 2 донишгоҳ амалкунанда ба монанди: баҳисобгирии муҳосибӣ, таҳлил ва аудит, ва андоз ва андозбандӣ аз тарафи мушовирони маҳаллӣ кор оғоз гардида истодааст. Ҳоло мушовирон ба ҷамъ намудани маълумотҳои зарурӣ машғуланд. Кор дар ин самт оғоз гардидааст.</p>

**Менечери лоиҳа**

**Ҷумъабоев Х.**

**05.12.2019**

**Ҳисоботи молиявӣ**  
**То 30.11.2019**

	Дар асл пардохтҳо			Маблағҳои ба нақша гирифта			Фарқият			Маблағи умумии лоиҳа
	Моҳи ҷорӣ	Аз аввали сол	Аз оғози татбиқ	Моҳи ҷорӣ	Аз аввали сол	Аз оғози татбиқ	Моҳи ҷорӣ	Аз аввали сол	Аз оғози татбиқ	
<b>Баланси (тавозуни) аввалияи суратҳисоб (А)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>ВОРИДШ АВҶ:</b>	341145,1	341145,1	341145,1							
• Маблағи грант(1)				341145,1	341145,1	341145,1	0	0	0	341145,51
• Аз дигар сарчашмаҳо (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 342,00
<b>ҶАМЪ В=(1+2)</b>	341145,1	341145,1	341145,1	341145,1	341145,1	341145,1		-		3513793,51
<b>ҶАМАГӢ (А+В)</b>	<b>341145,1</b>					-		-		3513793,51
<b>ИСТИФО ДАИ МАБЛАҒҶ О:</b>										
<i>Хароҷотҳо /тибқи буҷет</i>										
Идоракуни	34114,52	34114,52	34114,52	34114,52	34114,52	34114,52	0	0	0	34114,15
Пахши иттилоот (реклама)	945,00	945,00	945,00	945,00	945,00	945,00	0	0	0	68229,02
Дигар намуди хароҷот	141,04	141,04	141,04	141,04	141,04	141,04	0	0	0	17057,26
Таҷизоти компютерӣ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	742258,8
<b>ҶАМАГӢ МАБЛАҒ И ИСТИФО ДАШУДА (С)</b>	35200,56	35200,56	35200,56	35200,56	35200,56	35200,56	0	0	0	
<b>Баланси ниҳони суратҳисоб (Д)</b>	<b>305944,54</b>	<b>305944,54</b>	<b>305944,54</b>	<b>305944,54</b>	<b>305944,54</b>	<b>305944,54</b>				-
<b>ҶАМАГӢ баланс (С+Д)- (А+В)</b>	<b>341145,1</b>									

**Менечери лоиҳа**

**Ҷумъабоев Х.**

**Муҳосиби лоиҳа**

**Сайдмуҳудинов Ф.**

**05.12.2019**